

*Бо ҳуқуқи дастхат*

**УДК 546.621**



**ТАФОЕВ Муродбек Маҳмадалиевич**

**АСОСҲОИ ФИЗИКО-ХИМИЯВӢ ВА ТЕХНОЛОГИИ КОРКАРДИ  
МАҶДАНҲОИ БОРОСИЛИКАТӢ, УСУЛИ ГУДОХТАН ЯҚҶО БО  
РЕАГЕНТҲОИ НАТРИЙДОР**

**05.17.01–технологияи моддаҳои гайриорганикӣ**

**АВТОРЕФЕРАТИ**

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии  
номзади илмҳои химия

Душанбе – 2019

Диссертатсия дар лабораторияи «Коркарди комплексии ашё ва партовҳои саноатӣ»-и Институти химияи ба номи В.И. Никитин АИ ҶТ ичро карда шуд.

**Роҳбари илмӣ:** Доктори илмҳои химия, мудири озмоишгоҳи «Коркарди комплексии ашё ва партовҳои саноатӣ»-и Институти химияи ба номи В.И. Никитин АИ ҶТ  
**Назаров Шамс Бароталиевич**

**Мушовири илмӣ:** Доктори илмҳои химия, профессор, академики АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон  
**Мирсаидов Улмас Мирсаидович**

**Оппонентҳои расмӣ** Доктори илмҳои техникӣ, профессор, ходими асосии Агентии бехатарии ядроӣ ва радиатсионии АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон  
**Назаров Холмурод Марипович**

Номзади илмҳои химия, ҷонишини директори муассисаи давлатии «НИИ металлургии» ГУП «Таджикская алюминиевая компания»  
**Бобоев Ҳуджаназар Эшимович**

**Муассисаи пешбар:** Кафедраи химияи умумии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Н.Хусрав,

Ҳимояи диссертатсия санаи 12 июни соли 2019, соати 9<sup>00</sup> дар ҷалассаи Шӯрои диссертационии 6D. КОА-007-и назди Институти кимиёи ба номи В.И. Никитини АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад.

Суроғ: 734063 ш. Душанбе, кӯч. Айни 299/2.  
E-mail: z.r.obidov@rambler.ru

Бо матни пураи рисола метавонед дар қитобхонаи илмӣ ва дар сомонаи Институти химияи ба номи В.И. Никитини АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон: **www.chemistry.tj** шинос шавед.

Автореферат санаи «\_\_» \_\_\_\_ 2019с. тавзъе шудааст.

Котиби илмии шӯрои  
диссертационӣ,  
доктори илмҳои химия, дотсент

Обидов З.Р

## ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА

Дар айни замон як қатор корхонаҳои истеҳсолии саноатие ҳастанд, ки сохтори Тоҷикистонро муайян мекунанд, ки дар миёни онҳо корхонаҳои истеҳсолии муҳими истеҳсолкунандай маҳсулоти бордошта мавҷуд нестанд.

Дар хоҷагии ҳалқ пайвастагиҳои оксигендори борро бо тарзи васеъ ба сифати моддаҳои тезбухоршаванда, оташтобовар, қобилияти баланди нигоҳдорӣ, таъсири буфернокиу шиддатнокиро паст кардан, таъсир ба ҳашаротҳо, хосияти гербисидӣ ва бактерияҳоро нест кардан, хосияти эмуляторӣ безарааргардонидан ва сафедкуниӣ, заҳрнокии хело паст, каталикий, устуворӣ, ва як қатор хосиятҳои хуби дигараш васеъ истифода бурда мешавад.

Дар солҳои охир истеҳсоли бор ва пайвастагиҳои он ба тадриҷ пеш рафта назаррас шуда истодааст, талабот бо истифодабарӣ он барои соҳтани техникаҳои ядроӣ, соҳтани муҳаррикҳои оташтобовари ракетаҳо, маҳсусан ба гудохтаҳои саҳту оташтобовар, бензинҳои бордошта, ва боз ба моддаҳое, ки полимершавӣ ва ба гармитобоваранд ва сеъ истифода бурда мешавад. Қариб тамоми қашфиётҳои наве, ки ба миён меоянд бо бор вобастагӣ доранд. Ин сӯзишворӣ бо энергияи зиёд, ва маводҳои компонентӣ бо хосиятҳои беназир ва маводҳои табобатӣ барои омос-яраҳои бемории саратон васеъ истифода бурда мешавад.

Хушбахтона, бо дастгирии таҳқиқотчиёни геологӣ, конҳои калони бор-доштаи чумхурӣ қашф шудаанд, ки дар шимоли Помир ба маротиб зиёд карда шуданд. Ба ин намуд маъданҳои данбуритдоштаи кони Ақ-Арҳар доҳил мешаванд. Ин намудҳои маъдан бо назардошти паст будани оксиди бор, дорои ҷузъҳои дигари фоиданок мебошанд. Беҳтарин роҳи коркарди саноатии ин маъданҳо пурмуҳтавост, агар он бо усули комплексионӣ гузаронида шавад.

Дар айни замон коркарди маъданҳои бордошта бо ҳар гуна усул маъмул аст, ба монанди кислотагӣ, ишқорӣ, ҳароратӣ ва комплексӣ .

Одатан барои ҷудокунии маъданӣ бордоштаи пастсифат кислотаҳои минералиро истифода мебаранд (кислотаҳои сулфат, хлорид ва нитрат), ки онҳо оксиди бор ва оксиди силитсийро то андозае ҷудо карда метавонанд ба ҳадди коркарди кислотагӣ, ки он маъданҳоро пештар барои ғанигардонии химиявӣ гудохтаанд. Ҷудокунӣ бо усули кислотагӣ таҷҳизотҳои маҳсусро талаб мекунад ва дараҷаи ҷудошавии қисмҳои лозимиаш наонқадар баланд аст.

Барои ҳамин коркард бо усули гудохтани маъданӣ боросиликатӣ бо сулфати натрий ва ҷудокунии маъданҳои боросиликатдоштаи Тоҷикистон ва таҳқиқ кардани гузариши механизмҳои реаксияҳои химиявӣ, мақсади асосии мо ба ҳисоб меравад.

**Мақсади асосии таҳқиқот** омӯзиши коркарди маъдани бордошта (аввала ва ғанигардонидашуда) бо усули гудохтан бо реагентҳои натрийдор, омӯзиши механизми чудошавии маъданҳо, шароити коркарди технологӣ ба шумор меравад. Дарёфти ҳар гуна омилҳо ба ҷарраёни вайроншавии минералҳои маъданҳои боросиликатдошта ва инчунин чудо кардани қисмҳои боарзиш мувофиқи мақсад аст. Дарёфти роҳҳои беҳтарини чудошавии қисмҳои лозими, ки барои хочагии ҳалқи Тоҷикистон зарур аст чудо кардан лозим мебошад.

**Вазифаҳои асосии тадқиқот:**

- таҳлили ҳосиятҳои химиявӣ-минералӣ ва физикӣ-химиявии маъдани бордошта. (аввала ва ғанигардонидашуда):
  - Таҳқиқӣ раванди гудозиши маъдани бордошта бо компонентҳои натрийдошта ва инчунин дар асоси таҳлил бо усули РФА ва ДТА, моҳияти дигаргуншавӣ дар зинаҳои раванди химиявӣ ва минерологӣ муқарар карда шуд.
  - Таҳқиқотҳои таъсири як қатор ҳосиятҳои физикӣ ва химиявӣ ба вайроншавии гудохтаи маъдани боросиликатӣ (аввала ва ғанигардонидашуда) ҳангоми коркарди гудохта бо кислотаи сулфат ва об.
  - тадқиқоти ҳосиятҳои маҳсулотҳои дар миён ва дар охир ба даст омада аз маъдани боросиликатии аввала ва ғанигардонидашуда;
  - омӯзиши кинетикаи раванди гудохтани маъдани аввала ва ғанигардонидашуда бо иштироқи компонентҳои натрийдор, такшони сахти баъди коркарди обӣ ба даст омадаро, бо кислотаи сулфат (вайрон) коркард кардан;
  - дар асоси натиҷаҳои ба даст омада таҳрири технологи маъдани боросиликатӣ бо сулфати натрий бо усули гудохтан пешниҳод карда шуд.

**Моҳияти амалии тадқиқот.**

- омӯзиши вайроншавии маъдани боросиликатии кони Ак-Арҳар ва маъдани ғанигардонидашуда, гудохтан бо реагентҳои натрийдор (нитрати натрий, карбонати натрий ва сулфати натрий)
- механизми гузариши реаксияи химиявӣ дар раванди гудохтани маъдани бордошта бо реагенти сулфати натрий, ва инчунин тағиротҳо дар деаксияҳои коркарди обӣ ва кислотагӣ муайян карда шуд.
- барои чудо кардани кислотаи борат аз омехтаи намакҳои сулфати оҳан, алюминий, калсий, магний ва калий бо ацетон ва спирти этил ба сифати ҳалкунандаҳои органикӣ усули нав пешниҳод карда шуд.
- нақшай шартии технологи коркарди маъдани бордошта бо реагентҳои натрийдор бо усули гудохтан таҳрир карда шуд.

## **Мохияти амалии рисола.**

Натицаҳои дар рафти таҳқиқот ба даст омадаро дар коркард ва татбиқи технологӣ маъданҳои дигари бордоштаи мамлакат барои чудокардани маводҳои арзишнок истифода бурдан мумкин аст. Натицаҳои ба даст омада ҳамчун маводи маълумотдиҳанда ба донишҷӯён, магистрон ва аспирантон инчунин дар барои паҳншавии бор дар табиат, нақшай технологии чудокардани бор ва пайвастагиҳои вай хизмат меқунад.

### **Ҳолатҳои асосӣ, барои ба ҳимоя пешниҳодшаванда.**

- натицаҳои таҳқиқоти химико – минерологӣ ва физико химиявии маъданӣ бордошта (аввала ва ганигардонидашуда), маҳсулотҳои ҳосилшуда баъд вайроншавии маъдан бо усули гудохтан;
- ҳулосаи таҳқиқоти раванди кинетикии гузариши маъданӣ бордошта бо реагентҳои натрийдор;
- таҳрири нақшай технологии коркарди маъданҳои бордошта бо усули гудохтан бо реагентҳои натрийдор нитрати натрий, карбонати натрий ва сулфати натрий);
- натиҷаи таҳқиқоти коркарди бо намуди чудокунии кислотаи борат аз омехтаи сулфатҳои оҳан, алюминий, магний, калсий, натрий ва калий бо ҳалкунандаҳои органикӣ: спирти этил ва ацетон.

**Нашрияҳо.** Дар мавзӯи кори диссертатсионӣ 3-мақола ва 12 фишурдаҳо, маърӯзаҳо ба таъб расида аст.

**Тасдиқи таҳқиқот.** Натицаҳои асосии кор дар конференсияҳои илмӣ амалӣ ҳамасолаи «12-умин хониши Нуъмонӣ» ва 13-ум хониши Нуъмонӣ» (Душанбе, Тоҷикистон, 2015, 2017); Конференсияи байналмилалии илмӣ амалӣ бахшида ба 1150-солагии олим – энсиклопедисти, табиб, алхимики форсу тоҷик Абубакри Муҳаммад ибни Закариёи Розӣ (Душанбе, 2015); Конференсияи Ҷумҳуриявии илмӣ – амалӣ «Дурнамои навовариҳои инноватсионӣ дар рушди саноати химиявии Тоҷикистон» (Душанбе, 2017); Конференсияи Ҷумҳуриявии «Масъалаҳои истифодаи усулҳои муосири физико-химиявӣ барои таҳлил ва тадқиқоти моддаҳо ва маводҳо» (Душанбе, 2017); Конференсияи Ҷумҳуриявии илмӣ – амалӣ «Дурнамои истифодаи маводи тобовар ба коррозия, дар саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Душанбе, 2018).

**Ҳаҷми диссертатсия.** Рисолаи диссертатсионӣ аз чор боб, мундариҷа, шарҳи адабиётҳо, усули таҳқиқот ва таҳлили химиявӣ иборат аст, натицаҳои гудозиши маъданӣ бордоштаи аввала ва ганигардонидашуда бо компонентҳои натрийдор дар намуди чопи компьютерӣ аз 118 саҳифа, 18 ҷадвал, 36 расм ва рӯйхати 86 номгуи адабиётҳо иборат аст.

## МУНДАРИЧАИ АСОИИ РИСОЛА

*Дар муқаддима* аҳамияти мавзӯъ асоснок карда шуда, ҳадаф ва вазифаҳои рисола, аҳамияти илмӣ ва амалии он инъикос ёфтааст.

Дар боби аввал роҳҳои коркарди маъданни боросиликатӣ ва роҳҳои беҳтари ҷудокардани қисмҳоли лозимӣ ки дар адабиётҳо нишон дода шудааст аз назар гузаронида шуда аст. Дар асоси ин, таҳқиқотҳои худро оғоз кардем

**Дар боби дуввум** таркиби минерологӣ ва химиявии маъданни бордоштаи кони Ак-Архар (маъданни аввала ва ғанигардонидашуда) бо усули таҳлили диференсиалии ҳароратӣ ва рентгенофазавӣ оварда шудааст.

**Дар боби сеюм** асосҳои физико-химиявӣ ва технологияи коркарди маъданни бордошта (маъданни аввала ва ғанигардонидашуда бо нитрати натрий, карбонати натрий, ва сулфати натрий пеш аз пухтан ва баъди пухтан омухта шудаанд.

Дар боби чаҳорум нақшай шартии технологияи вайронкардани маъданни бордоштаи аввала ва ғанигардонидашудаи он бо реагентҳои додашуда таҳрезӣ шудааст. Арзёбии муқоисави вайроншавии маъданни боросиликатӣ бо реагентҳои гуногун оварда шудааст.

### **Боби 2 Таҳлили маъданни боросиликатӣ, усули таҳлил ва таҳлили физико-химиявӣ.**

Маъданни боросиликатии кони Ак-Архар дар таркиби худ минералҳои данбурит, датолит, гидроборасит, гранит, калсит, гидрослюдаҳо ва кремнезём-ро дорост, аз ин рӯ истифода бо усули пухтан кушодашавии ҷузъҳои таркиби маъданни боросиликатиро то ҳадди охир таъмин мекунаду, коркарди кислотагӣ бошад алакай аз лаҳзаҳои аввали раванд қисмати силикатиро ҷудо карда ҷузъҳои таркибии лозимаро ҷудо мекунад ва ба таври назаррас раванди ҷараёнро кутоҳ мекунад.

Илова бар ин, дар кори мазкур таҳқиқотҳоро бо маъданни боросиликатии ғанигардонидашуда ҳам омухта шудааст, ки дар таркибаш зиёда аз 17%  $B_2O_3$  ки дар ҷадвали 1 оварда шудааст.

**Чадвали 1** – Таркиби химиявии маъдани боросиликатии кони Ак-Архар. (хис %)

Маъдани ганигардо- нидашуда	Маъдани аввали	Компонентҳо												
		B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	FeO	CaO	MgO	TiO <sub>2</sub>	MnO	K <sub>2</sub> O	Na <sub>2</sub> O	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	П.п.п.
17.41	10.4	1.27	59.8	2.45	2.2	46.8	1.39	0.75	0.15	0.29	0.1	0.03	0.11	3.56

## 2.1. Таҳлили дифференсиалӣ-термикии маъдани боросиликатӣ

ТДТ-ро дар дериватографии Q-1000 бо системаи Паулик-Эрдей суръати баландшавии ҳарорат ба 5°C/мин баробар аст гузаронида шуд.

Термограммаи маъдани боросиликатиро баъд аз пухтан омухта шудасст, ки дар ҳароратҳои 780 ва 950°C эндоэффектро мушоҳида карда мешавад, ин аз он шаҳодат медиҳад, ки диборати калсий таҷзия шуда обҳои кристаллӣ ва адсорсионӣ бартараф мешаванд.

Термограммаи маъдани боросиликатии ганигардонидашуда, ки дар таркибиаш зиёда аз 17% B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> омухта шудааст, ки дар ҳароратҳои 860, 950, ва 1020°C эндоэффектро мушоҳида кардан мумкин аст. Аз ин нигоҳ гуфтан мумкин аст, ки ба маъдани бордошта таъсир мерасонад.

## 2.2. Таҳлили рентгенофазавии маъдани боросиликатӣ

Ҳангоми омӯзиши маъдани боросиликатии аввали кони Ак-Архари бо усули таҳлили РФА муайян карда шуд, ки минералҳои маъданҳосилкунандай муҳим кварс; калсит; гидрослюда (ё геденбергит), данбурит, датолит, монтмориллонит, пироксенҳо, гранат, гидроборасит ва гайраҳо ба ҳисоб мераванд.

Ғайр аз ин ҳамаи реагентҳои аввали натрийдорро NaNO<sub>3</sub>, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> бо усули таҳлили рентгенофазави омухтем, ки бо адабиётҳо мутобиқат мекунад.

Барои реагентҳои натрийдори аввали ДТА гирифта шуд ва таҳлили химиявӣ гузаронида шуд.

## Боби 3. Пухтани маъданҳои боросиликатӣ бо реагентҳои натрийдор


### 3.1. Пухтани маъдани боросиликатӣ бо нитрати натрий

Усули пухтан бо як қатор бартариҳояш аз дигар усулҳои истиҳроҷ маҳсулотҳои муғид фарқ мекунад, ки ин усул ҳангоми коркардан осон асту, баромади маҳсулоти лозима хело зиёд.

Реагенти Нитрати натрий -  $\text{NaNO}_3$  – ро барои таназзули маъдани боросиликатии кони Ак-Архар бо мақсади ба даст овардани нуриҳои минералии фоиданоки нитроген ва бордошта интихоб карда шуд.

Тавре маълум аст,  $\text{NaNO}_3$  – кристали беранги ромбикии зичиаш 2,257 г/см<sup>3</sup> буда ҳарорати гудозишаш 308°C аст, аз 380°C баланд ба ҷудошавӣ оғоз мекунад.

Дар поён коркарди маъдани боросиликатии аввала ва ганигардонидашудаи он бо реагентҳои боросиликати оварда шудааст. (расми 1).



**Расми 1.** Нақшай пухтани маъдани боросиликати аввала ва ганигардонидашудаи он бо реагентҳои гуногуни натрийдошта.

Барои коркарди маъданҳои боросиликатӣ мо реагентҳои  $\text{NaNO}_3$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  и  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ -ро истифода бурдем, ки дар расми 1 оварда шудааст.

Бо  $\text{NaNO}_3$  4 амалиёт гузаронида шуд: маъдани бордоштаи аввалай носӯзонида, ва бо баъд аз сӯзонидан. Бо маъдани боросиликатии ганигардонидашудаи носӯзонида ва баъд аз сӯзонидан.

### ***Пухтани маъдани боросиликатии аввалии носузонида бо $\text{NaNO}_3$***

Барои сузонидани маъдани боросиликатии аввала  $\text{NaNO}_3$  тамғаи «ТХ» бо сифати баланди то 98%-ро интихоб карда шуд. Маъданро то андозаи 0,1мм майдо карда бо  $\text{NaNO}_3$  бо таносубҳои гуногун омехта кардем

Омехтаи маъдан бо  $\text{NaNO}_3$ -ро дар тафдори муфелий пухта, омехтаи пухтаи ҳосилшуди маъдани бордошта бо  $\text{NaNO}_3$ -ро дар маҳлули 20% кислотаи хлорид ҳал кардем. Маҳсулро полида, қисми сахташро аз маҳлул чудо карда бо об шустем. Маҳлули ба даст омадаро ба коркард ҳаҷмаш 250 мл гирифта, то хати ишоратиаши оби муқаттар пур кардем. Дар маҳлул

мавчудияти бор, алюминий, оҳан ва калсийро бо усули ба мо маълум таҳлил кардем.

Шароити муносиб барои пухтани маъданӣ бордоштаи нопухта: ҳарорат  $800^{\circ}\text{C}$ , таносуби маъдан бо реагент 1:2, вақти пухтан 60 дақиқа, андозаи зарраҳо 0,1мм ба ҳисоб меравад.

### ***Гудохтани маъданӣ боросиликатии аввалии пухташуда бо $\text{NaNO}_3$***

Таҳқиқотҳо бо бузургиҳои зерин гузаронида шуд: таносуби маъдан бо  $\text{NaNO}_3$  – аз 1:1 то 1:3, ҳарорати пухтан  $500\text{-}1000^{\circ}\text{C}$ , давомнокии раванд аз 15 то 60дақ, андозаи зарраҳо бо маъдан 0,1ммм.

Шароити беҳтарини ҷудокардани қисмҳои лозимии маъданӣ боросиликатии аввалии баъди пухтан, ҳарорати гудохтан -  $900^{\circ}\text{C}$ , давомнокии раванд – 60 дақ, таносуби реагентҳо 1:2 ба ҳисоб меравад. Дар чуннин шароит ҷудошавии қисмҳои лозимӣ (бо %):  $\text{B}_2\text{O}_3$  – 79,21 ;  $\text{Al}_2\text{O}_3$  – 86,43,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  – 84,95 ва  $\text{CaO}$  – 81,67 мебошад.

Раванди пухтани маъданӣ носузонида ва баъд аз сузонидашуда бо  $\text{NaNO}_3$  дидан мумкин аст, ки ҷудошавии қисмҳои таркибии фоиданок дар байни онҳо ягон фарқияти калон нест (ҳамаги 2-4%). Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки ҳангоми пухтан якбора компонентҳои таркибии маъдан низ пухта мешавад. Дар таҳқиқотҳои минбаъдаамон мо маъданӣ боросиликатии пухташударо кам истифода намудем.

### ***Гудохтани маъданӣ боросиликатии ганигардонидашудаи нопухта бо $\text{NaNO}_3$***

Бо мақсади омӯхтани беҳтарин шароити гудохтани маъданӣ боросиликатӣ, таъсири омилҳои гуногуно барои ҷудошавии қисмҳои таркибии лозимӣ, омӯхта шуд. Ҷудошавии ниҳоии қисмҳои таркибии фоиданокро дар ҳарорати  $900^{\circ}\text{C}$ , таносуби маъдан бо  $\text{NaNO}_3$  = 1:2, давомнокии раванд 60 дақиқа (бо %)  $\text{B}_2\text{O}_3$  – 82,25;  $\text{Al}_2\text{O}_3$  – 93,32;  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  – 91,12 и  $\text{CaO}$  – 88,36 мушоҳида карда мешавад.

### ***Гудохтани маъданӣ ганигардонидашудаи пухташуда бо $\text{NaNO}_3$***

Беҳтарин шароит барои гудохтани маъданӣ боросиликатии ганигардонидашудаи пухташуда ҳарорати гудохтан -  $900^{\circ}\text{C}$ , таносуби маъдан бо  $\text{NaNO}_3$  = 1:2 ба ҳисоб меравад. Дар ин шароит ҷудошавии қисмҳои таркибии лозимӣ (бо %):  $\text{B}_2\text{O}_3$  – 91;  $\text{Al}_2\text{O}_3$  – 96;  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  – 94 и  $\text{CaO}$  – 86 ба ҳисоб меравад.

Аз натиҷаҳои ба даст омадаи гудозиши маъданӣ ганигардонидашудаи пухташуда ва нопухта бо  $\text{NaNO}_3$  хулоса омадан мумкин аст, ки ҷудошавии қисмҳои таркибии лозимии фоиданок аз маъданӣ авала наонқадар фарқи калон доранд.

### **3.2. Гудохтани маъдани ғанигардонидашудаи боросиликатӣ бо карбонати натрий**

#### ***Гудохтани маъдани боросиликатии ғанигардонидашудаи пухташуда бо карбонати натрий***

Чи гунае, ки дар боло қайд карда шуд (расми 1), карбонати натрийро танҳо бо маъдани боросиликатии ғанигардонидашуда гудохта намудем.

Таҳқиқотҳои раванди пухтани маъдани боросиликатӣ бо карбонати нарийро дар печи муфелӣ гузаронида шуд. Коркарди кислотагии омехтаи боросиликатии пухташударо дар реактор, ки бо ҳароратсанҷ васл карда шудааст, омӯхта шуд. Таъсири омилҳои гуногуни физико-химиявии раванди вайроншавии маъдани боросиликатии ғанигардонидашуда омӯхта шудааст.

Дар расми 3 натиҷаҳои таҳқиқоти ҷудошавии оксидҳои маъдани боросиликатии ғанигардонидашудаи нопухта бо карбонати натрий аз ҳарорат (а), давомнокии раванди гудохтан (б), таносуби массавии маъдани ғанигардонидашуда бо карбонати натрий оварда шудааст


Чи гунае, ки аз расми 3 дида мешавад пухтанро аз ҳарорати 400 - 900°C, давомнокии раванд аз 15 то 75 дақиқа, таносуби реагентҳо 1:0,5 то 1:3, андозаи заррачаҳо аз 1,0 то 0,1 мм гузаронида шудааст.

Аз натиҷаи таҳқиқотҳои гузаронидашудаи ба даст омада, беҳтарин шароит барои гудохтани маъдани боросиликатии (нопухта) бо карбонати натрий шароитҳои зеринро тавсия медиҳем. Ҳарорати пухтан 800°C, давомнокии раванд – 60 дақиқа, таносуби массавии маъдани боросиликатӣ ва карбонати натрий - 1:2. Дар чунин шароит дараҷаи ҷудошавии қисмҳои лозимӣ ба (бо %)  $B_2O_3$  – 90,1;  $Al_2O_3$  – 94,4;  $Fe_2O_3$  – 68,1 мерасад.

#### ***Гудохтани маъдани боросиликатии ғанигардонидашудаи пухташуда бо карбонати натрий***

Гудозишро бо параметрҳои гуногун:  $t$  – аз 400 то 900°C, вақти гудозиш – аз 15 дақиқа то 1 соат, таносуби маъдани бордоштаи ғанигардонидашуда :  $NaCO_3$  - аз 1:0,5 то 1:3 омӯхта шуд.

Истиҳроҷи максималии оксидҳо ҳангоми  $t=900°C$ , вақти гудозиш 1 соат ва таносуби маъдани ғанигардонидашуда : карбонати натрий = 1:2 бошад, чунин намудро ташкил медиҳанд, бо %:  $B_2O_3$  - 82,5;  $Al_2O_3$  - 93,2;  $Fe_2O_3$  - 90,4;  $CaO$  - 78,2.



**Расми 2 – Вобастагии дарацаи чудошавии оксидҳо аз таркиби маъдани ганигардонидашудаи нопухта аз:** а) ҳарорати гудозиш, б) давомнокии раванд, в) таносуби массавии маъдани боросиликатӣ бо карбонати натрий, г), андозаи зарраҳо (г).

### 3.3. Гудозиши маъданҳои боросиликатӣ бо сулфати натрий Гудозиши маъданни аввалии боросиликатӣ бо сулфати натрий

Шароитҳои беҳтарини раванд ба ҳисоб мераванд: ҳарорати гудозиш - 950°C, давомнокӣ – 60 дақиқа, таносуби реагентҳо – 1:2, андозаи зарраҳои маъдан – 0,1 мм, дар чунин шароит дарацаи чудошавӣ, ба (бо %) :  $\text{B}_2\text{O}_3$  - 82.4;  $\text{Al}_2\text{O}_3$  - 90.2;  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  - 89.2- ро ташкил медиҳанд.

Баъд аз раванди гудозиш, гудохтаи ба даст омадаро бо об коркард намуданд. Шароити беҳтарин барои коркарди обии гудохта ҳарорати коркард **95-100°C**, вақти коркарди обӣ – 60 дақиқа, таносуби фазаи обӣ ва саҳт – 1:2 ба ҳисоб меравад. Дар чунин шароит бартафшавии сулфати натрий 79,1% - ро ташкил медиҳад.

Сипас гудохтаи маъданни бордоштаи аввалии боросиликатӣ бо сулфати натрий гудохташударо бо кислотаи сулфат коркард намудем. Гудозиши маъданни

бордошта бо сулфати натрий дар  $t= 950^{\circ}\text{C}$ , концентратсияи кислотаи сулфат дар худудҳои аз 20 то 100%, ҳарорати вайронкунии кислотагӣ аз 20 то  $100^{\circ}\text{C}$ , вақти вайронкунии кислотагӣ аз 20 дақиқа то 1 соат. Таносуби маъдан ва  $\text{Na}_2\text{SO}_4 - 1:2$ , миқдори иловагӣ (дозировка) кислотаи сулфатро бо ҳисоби стехиометри аз 90 то 150% зиёд карда шуд.

Беҳтарин шароити коркарди кислотагии гудохтаи маъдани боросиликатии аввала бо  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ : концентратсияи кислота – 20%, ҳарорати вайроншавӣ  $95\text{-}100^{\circ}\text{C}$ , давомнокӣ - 1 соат ба ҳисоб меравад, ки дараҷаи чудошавӣ (бо %)  $\text{B}_2\text{O}_3 - 82.4$ ;  $\text{Al}_2\text{O}_3 - 90.2$ ;  $\text{Fe}_2\text{O}_3 - 89.2$  –ро ташкил медиҳад.

### **Гудозиши маъдани бордоштаи ғанигардонидашуда бо сулфати натрий**

Параметрҳои гудозиш дар доираи меъёрҳои зерин:  $t$  – аз 600 то  $1000^{\circ}\text{C}$ , вақти гудозиш – аз 15 то 75 дақиқа, таносуби маъдани бордоштаи ғанигардонидашуда :  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  - аз 1:0,25 то 1:2,5 фарқ мекунанд.

Шароити беҳтарин барои гудозиши маъдани бордоштаи ғанигардонидашуда бо сулфати натрий: гудозиш дар  $t=950^{\circ}\text{C}$  дар давоми 1 соат, таносуби маъдани ғанигардонидашуда бо  $\text{Na}_2\text{SO}_4 = 1:2$ , ки дар он истиҳроҷи оксидҳо, ба: (бо %)  $\text{B}_2\text{O}_3 - 92,2$ ;  $\text{Al}_2\text{O}_3 - 93,3$ ;  $\text{Fe}_2\text{O}_3 - 94,3$  –ро ташкил медиҳанд, ошкор карда шуд.

Дар раванди гудозиши маъдани ғанигардонидашудаи бордошта бо  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  қисман бо маъдан таъсир намерасонад, қисман  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  дар вайронкунии минералҳои душворкушодашаванда иштирок мекунанд.  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  боқимондаро бо роҳи коркарди обӣ чудо кардан лозим аст.

Гудохтаи ба даст омадаро коркарди обӣ гузаронидем. Ҳарорати коркарди обӣ дар худудҳои аз 20 то  $100^{\circ}\text{C}$ , вақти коркарди обӣ - аз 20 дақиқа то 1 соат. таносуби қисми сахт бо моеъ бошад (С:М) – аз 1:2 то 1:12 таъғир дода шуданд. Натиҷаи беҳтаринро ба даст меоранд. Ҳангоми коркарди обӣ агар ҳароратро ба  $100^{\circ}\text{C}$  баробар кунем, дар давоми 1 соат, таносуби С:М=1:2, дар ин гуна шароит чудошавии максималии  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  то ба 89,62% мерасад.


Баъдан бо кислотаи сулфат гудохтаро коркард карда мешавад. Шароити беҳтарини гузариши раванд бо параметрҳои зерин муайян карда шуд: коркард бо кислота сулфати 20% ҳангоми  $t=100^{\circ}\text{C}$  дар давоми 1 соат, дар ин ҳангом дараҷаи чудошавии оксидҳо ба (бо %)  $\text{B}_2\text{O}_3 - 92,2$ ;  $\text{Al}_2\text{O}_3 - 96,3$ ;  $\text{Fe}_2\text{O}_3 - 94,3$  –ро ташкил медиҳанд.

### **3.4. Кинетикати раванди гудозиши маъдани боросиликатии аввала ва ғанигардонидашуда бо сулфати натрий**

Кинетикаи раванди гудозиши маъдани боросиликатӣ бо сулфати натрий дар ҳароратҳои  $600 - 950^{\circ}\text{C}$  ва давомнокии раванди аз 10 то 60 дақиқа таҳқиқот гузаронида шуд. Дар асоси натиҷаҳои ба даст омада қаҷхатай кинетикӣ сохта шуд. (Расми 3).


Қайд кардан зарур аст, ки чудошавии  $\text{B}_2\text{O}_3$  аз таркиби маъдани бордоштаи аввала бо сулфати натрий, ҳангоми ҳароратро баланд кардан ва давомнокии коркарди кислотагӣ алоқамандии зич дорад (расми 3а), гудохтанро 1 соат давом дода дараҷаи максималиро ба даст меорем. Каҷхатаҳои кинетикии ба дастомадаи раванди зерин бо тартиботи баробарии аввала мутобиқат мекунад.

Аз расми 3б дидан мумкин аст ки, натиҷаҳои дар раванди таҳқиқотҳои кинетикии ба дастомада намуди манғӣ доранд.



**Расми 3** - Вобастагии дараҷаи чудошавии оксидаи бор аз вақт (а); ва  $\lg 1/(1-\alpha)$  аз вақт (б) ҳангоми таҷзияи кислотагии маъдани аввала бо сулфати натрий.

Энергияи фаъолшавии гудохтани маъдани бордошта бо сулфати натрий низ ҳисоб карда шудааст. Ҳисоби энергияи фаъолшавӣ ва доираи гузариши равандро бо соҳтани каҷхата (расми 4) ва баробарии Арреинус ҳисоб карда шудааст. Энергияи фаъолшавии ( $E$ ) гудохтани маъдани бордошта бо сулфати натрий ба  $= 26,4$  кҶ/мол, ки ин раванд таҳти таъсири омехташавӣ (диффузияшавӣ) мегузарад.



**Расми 4** - Вобастагии  $\lg K$  аз баръакси ҳарорати мутлақ, ҳангоми гудохтани маъдани боросиликатии аввала.

Кинетикаи раванди гудозиши маъдани боросиликатии ғанигардонидашуда бо реагенти  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  низ омӯхта шудаст. Тахқиқоти кинетикии гудохтани маъдани боросиликатии ғанигардонидашударо бо сулфати натрий дар ҳароратҳои аз 600 то 850°C, давомнокӣ аз 15 дақиқа то як соат омӯхта шудааст. Дар фосилаҳои ҳароратҳои омӯхташуда дараҷаи чудошавии оксиди бор аз 24.1 то 97,8% меафзояд.

Ҳамчунин энергияи фаъолшавии гудозиши маъдани бордоштаи ғанигардонидашуда бо сулфати натрий ҳисоб карда шудааст, ки ба 29,2 кЧ/мол баробар аст, ки он аз гузаштани раванди таҷзия дар муҳити диффузионӣ шаҳодат медиҳад.

#### **Боби 4. Тарҳи принсиалии технологияи усули коркарди гудозиши маъдани боросиликатии кони Ак-Арҳар бо бо реагентҳои натрийдор**

##### **4.1. Тарҳи нақшай принсиалии технологияи усули гудозиши маъдани боросиликатӣ бо $\text{NaNO}_3$**

Ҳангоми гудозиши маъдани бордошта намакҳои гуногуи гайриорганикиро истифода мебаранд, ки ин ба саҳт будани фазаҳои раванд вобоста аст. Ба сифати реагент барои гудозиши маъданҳои боросиликати баъзан вақт  $\text{NaOH}$ -ро истифода мебаранд. Барои ба даст овардани компонентҳои хлордор ба сифати намакҳои гайриорганикӣ, баъзан вақт  $\text{NaCl}$ ,  $\text{CaCl}_2$ ,  $\text{KCl}$  ва ғайраҳоро истифода мебаранд.

Суръати реаксияҳои фазаҳои саҳтро омезиши боҳамтаъсиркуни ионҳои сатҳи расиш, ҳарорат ва энергияи фаъолшавии гудохташавандаҳо ва боз раванди барқароршавии сатҳи пайвастагиҳои ба вучудмеомада муайян мекунад. Ҳангоми таҳрири нақшай технологияи коркарди маъдани боросиликатдошта бо усули гудозиш, ҳамаи ин факторҳоро ба назар гирифтем.


Аз натиҷаҳои бадастомадаи гудозиши маъдани боросиликатӣ бо  $\text{NaNO}_3$  ва коркарди кислотагии гудохта, нақшай принсиалии технологияи коркарди маъдани боросиликатӣ бо  $\text{NaNO}_3$  пешниҳод карда шуд. (расми 5).

Маъдани бордоштаи қаблан пухташударо бо  $\text{NaNO}_3$  дар таносубҳои 1:2 омехта карда, бо ёрии тасмаи боркаш ба реактор (дастгоҳи саноатӣ) барои гудохтан мебаранд, дар он ҷо гудозиш дар  $t=$  от 800 то 900°C мегузарад, гудохтанро то як соат давом медиҳанд. Баъд омехтаро то ҳаҷми 0.1мм майдо мекунанд.

Гудохтаи ба даст омадаро бо кислота барои чудокунии маҳсулоти ҳосилшуда коркард мекунанд.

Коркарди кислотагии гудохтаро дар ҳароратҳои 80-90°C мегузаронанд, дар ин ҳангом маҳсулотҳои лозима ба маҳлул мегузаранд, дар такшон миқдори зиёди силикатҳо бοқӣ мемонанд, ки ин ба кристаллшавии ва чудокунии моддаҳои лозими дар маҳлулбуда мусоидат менамояд.

Қайд кардан зарур аст, ки ҳангоми коркарди кислотагың андозаи заррачаҳо 0.1мм – ро ташкил медиҳад, таносуби фазаи моеъ ва саҳт бошад – аз 3:1 то 4:1 ташкил медиҳад. Омехтаи ба даст омадаро бо ёрии полоиш (фильтр) фазаи саҳтро аз моеъ чудо мекунанд. Ба фазаи моеъгы компонентҳои бордошта ва алюминийдошта мегузараанд. Дараачаи чудошавии қисмҳои лозимӣ, ба риоя кардани раванди гудозиши оптимальӣ вобастагии калон дорад.




**Расми 5** – Нақшай принсиалии технологии коркарди маъданҳои бордошта бо усули гудохтан бо  $\text{NaNO}_3$ .

#### 4.2.Нақшай технологии принсиалии коркарди пухтани маъданни боросиликатӣ бо карбонати натрий.

Натиҷаҳои таҳқиқотҳоро шароити беҳтарини гудохтани маъданро бо  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  ба назар гирифта, нақшай технологии коркарди пухтани маъданни боросиликатии ғанигардонидашуда бо карбонати натрий пешниҳод карда шуд.

Нақшай технологии коркард аз зинаҳои зерин иборат аст: майдакунии маъдан то андозаи 0,1мм ва ба андозаҳои гуногун ҷудо кардан; баъд маъданни майдакардашударо якҷоя бо  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  бо таносуби маъдан бо  $\text{Na}_2\text{CO}_3 = 1:2$

омехта ба печи муфелій бурдан. Дар ҳарорати 800°C гудохта карда, гудохтаро қудо карда бо маҳлули 20%-и кислотаи хлорид коркард мекунанд. Раванди коркарди гудохташуда ба тарзи анъанавӣ бо кислотаҳои минералий гузаронида мешавад. (расми 6)




**Расми 6** – Нақшаи принсиалии технологи коркарди маъдани бордоштаи ғанигардонидашуда бо  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  бо усули гудохтан.

### 3.8. Нақшаи коркарди технологи комплексии принсиалии маъдани боросиликатӣ бо усули пухтан бо сулфати натрий

Дар асоси таҳқиқотҳои гузаронидашудаи коркарди маъдани боросиликатии кони Ак-Архар бо сулфати натрий ва натиҷаҳои ба даст омада аз табаддулоти маъдан, коркарди обии гудохта, коркарди кислотагии фазаи саҳти боқимондаи аз филтри обӣ бо кислотаи сулфат, инчунин инстифода аз ҳалкунандаҳои органикӣ нақшаи технологи коркарди комплексии маъдани бордошта бо сулфати натрий таҳрир карда шуд (расми 7).

Маъдани бордоштаро (ҳачми заррачаҳои маъдан 0.16 мм ва хурдтарро ташкил медиҳанд) ба лентаҳои боркаш бор карда ба реактор мебаранд ки дар он чо бо сулфати натрий омехта мекунад. (ҳачми зарраҳо аз 0.4мм ва хурдтар). Баъд омехтаи якчинсаро барои пухтан ба печи даврзананда мефиристанд. Раванди гудозиши омехтаи маъдани бордошта бо сулфати натрий дар ҳарорати  $t =$  аз 850 то 950°C дар давоми 50 дақиқа (то 1 соат) ва таносуби маъдан бо  $\text{Na}_2\text{SO}_4 = 1:2$  гузаронида мешавад. Пас аз раванди гудозиш массай ҳачмашон аз 3.15 то 12 мм бо осиёбҳои маҳсус то ба андозаи 0.5 мм ва хурдтар майдад мекунанд.



**Расми 7 –** Нақшай принсиалии технологиी коркарди маъдани бордошта бо сулфати натрий бо усули гудохтан.

Баъд гудохтаи майдакарашударо аз осиёб бо лентаҳои борбар ба реактор барои коркарди обӣ мефиристанд, моҳияти кор дар он аст, ки компонентҳои дар об ҳалшавандаро ва ҳалнашавандаро бо усули гудозиши маъдан бо сулфати натрий чудо намудан мебошад.

Коркарди обии гудохтаи ба дастомадаро дар ҳароратҳои  $t=$  аз 95 то  $100^{\circ}\text{C}$ , давомнокии то 1 соат, таносуби массавии фазаи саҳт ва моеъ дар ҳудудҳои аз 5:1 то 10:1 мегузаронанд, ҳаҷми зарраҳо то ба 0,5 мм ва хурдтарро ташкил медиҳанд. Баъд омехтаи ба дастомадаро ба филтр барои ҷудокардани фазаи саҳт ва моеъ мефиристанд, сулфати натрий ба фазаи моеъ мегузарад. Сулфати баъди коркарди обӣ ба даст омадаро такроран барои гудохтан бо маъданни бордошта истифода кардан мумкин аст. барои ҷудокардани компонентҳои лозимӣ фазаи саҳтро коркарди кислотагӣ мегузаронем.

Гудозиши маъданни бордошта бо  $\text{NaNO}_3$ . Гудозиши маъданни бордоштаи аввала (дар таркибаш 10,4% оксиди бор дорад) ва ғанигардонидашуда (дар таркибаш 17,4% оксиди бор дорад)-ро бо нитрати натрий гузаронида шуд. Гудозишро дар ҳароратҳои  $t=$  аз 400 то  $1000^{\circ}\text{C}$ , ва таносуби реагентҳоро дар андозаҳои гуногун омӯхта шуданд.

Гудозиши маъданни бордоштаи аввалаи нопухтаро бо нитрати натрий дар ҳароратҳои  $500\text{-}1000^{\circ}\text{C}$  гудохтанд, таносуби реагентҳо аз 1:0,5 то 1:3, вақти гудозиш аз 15 то 60 дақиқа, ҳаҷми зарраҳо 0,1 мм ва хурдтарро ташкил медиҳанд. Қайд кардан зарур аст, ки дар чунин шароит дараҷаи ҷудошавии қисмҳои лозимӣ то ба (бо%) :  $\text{B}_2\text{O}_3$  - 78,2;  $\text{Al}_2\text{O}_3$  - 84,3;  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  - 82,4;  $\text{CaO}$  - 81,2 мерасанд.

Барои гудозиши маъданни бордоштаи пухташудаи аввала ҳамин шароитҳоро пайравӣ кардем. Ҳарорати гудозиш  $t=900^{\circ}\text{C}$  дар давоми 1 соат, таносуби маъдан бо  $\text{NaNO}_3 = 1:2$ , дар чунин шароит дараҷаи ҷудошавии оксидҳо ба (бо %) :  $\text{B}_2\text{O}_3$  - 79,2;  $\text{Al}_2\text{O}_3$  - 86,4;  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  - 85,0;  $\text{CaO}$  - 81,7 мерасанд.

Барои маъданни ғанигардонидашуда нопухта шароити беҳтарини ҷудошавии оксидҳо дар ҳарорати  $t=900^{\circ}\text{C}$ , вақти гудозиш 1 соат ва таносуби маъдан бо нитрат натрий = 1:2 мушоҳида карда мешавад, ки чунин мебошанд, (бо%)  $\text{B}_2\text{O}_3$  - 82,3;  $\text{Al}_2\text{O}_3$  - 93,3;  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  - 91,1;  $\text{CaO}$  - 88,4.

Барои маъданни ғанигардонидашуда пухташуда шароити беҳтарини ҷудошавии оксидҳо дар ҳарорати  $t=900^{\circ}\text{C}$ , вақти гудозиш 1 соат ва таносуби маъдан бо нитрати натрий = 1:2 мушоҳида карда мешавад, ки чунин мебошанд, (бо%)  $\text{B}_2\text{O}_3$  - 92,3;  $\text{Al}_2\text{O}_3$  - 96,2;  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  - 94,5;  $\text{CaO}$  - 87,3.

Гудозиши маъданни бордошта бо карбонати натрий ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ).

Таҳқиқотҳо бо маъданни бордоштаи ғанигардонидашуда оксиди бор дар таркибаш 17,4%-ро ташкил медиҳад) нопухта ва баъд аз пухтан бо карбонати натрий омӯхта шуданд. Параметрҳои гуногуни ба раванди гудозиш таъсиррасон омӯхта шуда аст.

Гудозиши маъданни бордоштаи ғанигардонидашудаи нопухта бо карбонати натрий ҳангоми  $t=$  от 400 до  $900^{\circ}\text{C}$ , омӯхта шудаанд: Муайян карда шудааст, ки ҳарорати оптимальӣ барои гудозиши маъданни бордоштаи ғанигардонидашуда бо карбонати натрий  $800^{\circ}\text{C}$  мебошад,

Дарацаи чудошавии оксидҳо дар чунин ҳарорат ва давомнокии раванд то 1 соат ба (бо%) %:  $B_2O_3$  - 68,8;  $Al_2O_3$  - 91,5;  $Fe_2O_3$  - 89,1;  $CaO$  - 67,0 мерасад.

Ҳангоми гудозиши маъдани бордоштаи ғанигардонидашудаи пухташуда, чудошавии максималии оксидҳо дар  $t=900^{\circ}C$ , вақти гудозиши 1 соат ва таносуби маъдани ғанигардонидашуда : карбонати натрий = 1:2, мушоҳида карда мешавад, ки чунинанд (бо) %:  $B_2O_3$  - 82,5;  $Al_2O_3$  - 93,2;  $Fe_2O_3$  - 90,4;  $CaO$  - 78,2.

Гудозиши маъдани бордошта бо сульфати натрий.

Вобастагии вайроншавии маъдани бордоштаи бо  $Na_2SO_4$  омӯхта шудааст, ки реагенти арзон ва дастрас ба ҳисоб меравад.

Барои омӯзиши раванди гудозиш таҳқиқотҳо ба таври васеъ гузаронида шуданд: ҳарорат – аз 600 то  $1000^{\circ}C$ , вақти гудозиш – аз 15 то 75 дақиқа, таносуби фазаи сахт бо моеъ аз 1:0,25 то 1:2,5, ҳачми заррачаҳо – аз 0,1 то 1,0мм.


Параметри оптималии раванд ба ҳисоб меравад: ҳарорати гудозиш -  $950^{\circ}C$ , давомнокӣ – 60 дақиқа, таносуби реагентҳо - 0,1 мм, ки дарацаи чудошавии оксидҳо (бо%)  $B_2O_3$  - 82.4;  $Al_2O_3$  - 90.2;  $Fe_2O_3$  - 89.2 мебошанд.

Барои гудозиши маъдани бордошта бо сулфати натрий шароити беҳтарин чунин мебошад: гудозиш  $t=950^{\circ}C$ , гудозиш бо давомнокии 1 соат, таносуби маъдани ғанигардонидашуда бо  $Na_2SO_4$  = 1:2, ки дарацаи максималии чудошавии оксидҳо чунин мешаванд: (бо %) :  $B_2O_3$  - 92,2;  $Al_2O_3$  - 93,3;  $Fe_2O_3$  - 94,3.


Бо чунин тарз, барои гудохтани маъданҳои бордошта, реагентҳои эфектдор пайвастагиҳои натрийдор ба ҳисоб мераванд. Реагенти нитрати натрий ба мо имконият медиҳад, ки як қатор пайвастагиҳои бордошта ва нитрогендошта ва инчунин нуриҳои минералӣ ба даст орем. Аз миёни реагентҳои натрийдор  $Na_2SO_4$ , бештар ба мақсад мувофиқ аст, чунки то 90% компонентҳоли лозимиро аз таркиби маъдан ҷудо карда метавонад.

Дар хулосаҳои зерин раванди гудозиши маъдани бордршта бо  $NaNO_3$ ,  $Na_2CO_3$ ,  $Na_2SO_4$  ва  $CaCl_2$  бо мақсади дарёфти реагенти эфектнокиааш баландтар оварда шудааст.


Дар расмҳои 8 - 10 натиҷаҳои таҳқиқоти гудозиши маъдани боросиликатӣ оварда шудааст. Чи гунае, ки дида мешавад, барои гудозиши маъдани бордоштаи ғанигардонидашуда бештар хлориди калсий ва сулфати натрий ба мақсад мувофиқ аст.



**Расми 8** – Дарацаи чудошавии  $B_2O_3$  аз таркиби маъдани бордоштаи ғанигардонидашуда, гудохтан бо реагентҳои гуногун.



**Расми 9** – Дарацаи чудошавии  $\text{Al}_2\text{O}_3$  аз таркиби маъдани бордоштаи ганигардонидашуда, гудохтан бо реагентҳои гуногун.



**Расми 10** – Дарацаи чудошавии  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  аз таркиби маъдани бордоштаи ганигардонидашуда, гудохтан бо реагентҳои гуногун.

Бо чунин тарз гудохтан бо реагентҳои натрий- ва калсийдор муфид ба назар мерасад, коркарди осонтар ва дарацаи чудошавии маҳсулотҳои лозими и зиёдтарро дар бар мегирад.

## ХУЛОСА

- Таҳлили коркарди маъданҳои боросиликатӣ бо усули гудохтан бо реагентҳои гуногун, ва инчунин коркарди кислотагӣ ишқорӣ ва омехтагӣ, ки имрӯзҳо дар таҷрибаи ҷаҳонӣ мавҷуд аст, гузаронида шуд.
- Бо усулҳои физико - химиявӣ таркиби химиявӣ ва минералогии маъдани аввала ва ганигардонидашуда омӯхта шуд, ва инчунин дар раванди коркарди маҳсулотҳои дар миён ва дар охир ба вучуд омада таҳлил карда шуд. Шароити технологии коркарди маъданҳои боросиликатии кони Ак-Арҳар бо нитрат, карбонатҳо ва сулфати натрий муайян карда шуд.

Таҳқиқотҳо шароити беҳтарини вайроншавии маъданни кони Ак-Архар (аввала) ва (пухташуда)-ро бо тарзи гудохтан ҳамроҳ бо нитрат ва карбонати натрий, коркарди гудохтаҳоро зина ба зина бо маҳлули кислотаи хлорид муайян карданд:

- раванди гудохтан дар: - ҳарорати гудозиши маъдан бо нитрати натрий - 900 °C, таносуби массавии маъдан ва нитрати натрий баробар ба 1:2, давомнокии раванди гудозиш 40 дақиқа, андозаи зарраҳои маъдан – 0,16 мм ва хурдтарро ташкил медиҳад. Дар чунин шароит компонентҳои лозимии таркиби маъдан (бо %) :  $B_2O_3$  - 82,25;  $Al_2O_3$  - 93,32;  $Fe_2O_3$  - 91,12 ва  $CaO$  - 88,36 -ро ташкил медиҳанд. Чунин шароитро барои коркарди маъдан бо карбонати натрий низ истифода мебаранд.

- Вайроншавии гудохтаи маъдан бо нитрати натрий ҳосилшуда бо кислотаи хлорид дар чунин шароит: - концентратсияи кислота - 15 - 20%, ҳарорати коркарди кислотагии гудохта - 95-100°C, давомнокии коркард – 1 – 1,5 соат, миқдори иловагӣ - 110% аз ҳисоби стехиометрии ҳосилшавии хлоридҳо дар таркиби маъдан вуҷуд дошта, ба кор бурда мешавад.

3. Шароити физико - химиявии коркарди маъданҳои боросиликати кони Ак- Архар бо сулфати натрий дар марҳилаҳои гуногуни технологӣ муқаррар карда шуд.

- марҳилаи гудохтани маъдан бо сулфати натрий: ҳарорати раванди гудозиш - 900 - 950°C; давомнокии раванд 40 дақиқа, таносуби массавии маъдан бо сулфати натрий - 1:2, андозаи зарраҳои маъдани боросиликатӣ -0,16 мм ва хурдтар.

- марҳилаи коркарди обии гудохта: ҳарорати коркарди обии гудохта 90 - 100°C; давомнокии коркард – 60 дақиқа, таносуби массавии фазаи моеъ ва саҳт - 8:1, андозаи зарраҳои гудохта – 0,1 мм ва хурдтар.

- марҳилаи коркарди кислотагии такшони саҳти аз коркарди обӣ бадаст омада бо кислотаи сулфат: концентратсияи кислотаи сулфат – 15 – 20% ; ҳарорати раванд - 95 - 100°C, давомнокии вайроншавии кислотагӣ – 60 дақиқа; таносуби массавӣ моеъ ба фазаи саҳт- 6:1.

- марҳилаи тақсимоти маҳсулотҳо бо истифодаи ҳалкунандаҳои органикӣ: вазни спирти этил – 0,4 тонна; вазни атсетон 0,3 тонна; ҳарорати коркард - 40°C; давомнокии коркард – 20 – 30 дақиқа. Дар ин ҳолат ба фазаи органикӣ 0,185 т  $H_3BO_3$  мегузараад

4. Раванди вайроншавии химиявӣ минералҳои душворкушодашавандай маъданҳои боросиликатӣ гидроборосит, минералҳои гилдор, ва инчунин пироксенҳо дар марҳилаи гудозиш бо сулфати натрий муайян карда шуд. Таҳлили рентгенофазавӣ муайян намуд, ки раванди гудозиши маъданни боросиликати бо сулфати натрий минералҳои зеринро ҳосил мекунад ба монанди гаюин -

$3\text{Na}[\text{AlSi}_4]\cdot\text{CaSiO}_4$ , мелилит-  
волластонит -  $\text{CaSiO}_3$  ва ғ.

$(\text{Ca},\text{Na},\text{K})_2(\text{Mg},\text{Al},\text{Fe})[(\text{Al},\text{Si})_2\text{O}_7]$ ,

Минералҳои гидрослюда ва монтмориллонит якъо бо дигар алюмо-, оҳан-, ва боросиликатҳои металлҳои ишқорӣ ва ишқорзамини боратҳо ва алюмо-, оҳан-, калсий-, натрий, калий- ва магнидошта минералҳои силикатӣ ҳосил мекунанд.

5. Кинетикаи раванди гудозиши маъданӣ боросиликатӣ ва ганигардонидашудаи ў бо  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  омӯхта шуд, энергияи фаъолшавии раванд омӯхта шуд. Энергияи фаъолшавии раванди гудозиши маъдан бо сулфати натрий ба - 26,4 кҶ/мол баробар аст. Ин раванд низ дар ҳудуди диффузионӣ мегузарад, ки дар ин хусус энергияи эҳтимолии фаъолшавии раванд шаҳодат медиҳад.

Тибқи баробарии Аррениус бузургии энергияи фаъолшавӣ ба раванади гудозиши маъданӣ бордошта бо сулфати натрий мутобиқ мебошад, ва - 29,19 кҶ/мол иборат мебошад, ки каҷхата онро тасдиқ мекунад. Ин раванди эненргияи фаъолшавӣ инчунин аз гузариши раванд дар ҳудудҳои диффузионӣ шаҳодат медиҳад.

6. Нақшай технологии коркарди маъданӣ боросиликатии кони Ақ-Арҳари Тоҷикистон гудохтан бо нитрат, карбонат ва сулфати натрий пешӣҳод карда шудааст.

- Коркарди маъданӣ боросиликатӣ бо сулфати натрий дар мавриди ба даст овардани маҳсулотҳои зерин: кислотаи бор, сулфатҳо, алюминатҳо ва оҳанҳо (коагулянтҳо), сулфати калий ва натрий (ашё барои истеҳсоли шиша) маводҳои соҳтмонӣ (сулфати калсий ва магний) ва инчунин оҳан ва силитсии холис таъмин мекунад.

**Муҳимтарин вижагиҳои диссертатсия дар таълифоти зерини муаллиф  
инъикос ёфтааст:**

***Мачаллаҳои илми тақризшаванди КОА назди Президенти Ҷумҳурии  
Тоҷикистон:***

1. Маматов, Э.Д. Спекание боросиликатной руды с нитратом натрия / Э.Д. Маматов, **М.М. Тагоев**, У.М. Мирсаидов // ДАН РТ. – 2015. –Т.59. -№3. –С.232-234.
2. **Тагоев М.М.** Оценка процесса спекания боросиликатных руд с натрийсодержащими реагентами / **Тагоев М.М.**, А.М. Баротов, Ш.Б. Назаров, А.С. Курбонов, У.М. Мирсаидов // Изв. АН РТ. – 2017. – №4(169). – С91-96.
3. **Тагоев М.М.** Рентгенофазовый анализ спека от переработки боросиликатного сырья с сульфатом натрия / **Тагоев М.М.** Ш.Б. Назаров, Д.Н. Худоёров // Вестник ТНУ. – 2018. - №3. – С218-225

***Маводи конференсияҳо ва патент барои ихтироот***

4. **Тагоев, М.М.** Переработка боросиликатных руд методом спекания / М.М. Тагоев, Э.Д. Маматов, У.М. Мирсаидов // 12 Нумановские чтения «Состояние и перспективы развития органической химии в Республике Таджикистан». –Душанбе, 2015. –С.47-49.
5. **Тагоев, М.М.** Спекание исходного данбурита в присутствии нитрата натрия / М.М. Тагоев, Э.Д. Маматов // Международная научно-практическая конференция, посвящ. 1150-летию персидско-таджикского ученого-энциклопедиста, врача, алхимики и философа Абу Бакра Мухаммада ибн Закария Рazi. -Душанбе, 2015. –С.25-26.
6. Маматов, Э.Д. Спекание боросиликатной руды в присутствии соды и известняка / Э.Д. Маматов, **М.М. Тагоев**, М.Ш. Раҳматуллоева // 13 Нумановские чтения «Достижения химической науки за 25 лет Государственной независимости Республики Таджикистан». –Душанбе, 2016. –С.108-110.
7. **Тагоев, М.М.** Спекание обожжённой боросиликатной руды в присутствии нитрата натрия / М.М.Тагоев, П.М. Ятимов, Э.Д. Маматов // Республ. науч.-практ. конф. «Проблемы материаловедения в Республике Таджикистан». –Душанбе, 2016. –С.134-135.
8. **Тагоев, М.М.** Переработка боросиликатной руды Ак-Архарского месторождения методом спекания / М.М. Тагоев, Э.Д. Маматов, Д.О. Давлатов, Д.Н. Худоёров, Ш.Б. Назаров, У.М. Мирсаидов // Материалы Республиканской научно-практической конференции «Перспективы инновационной технологии в развитии химической промышленности Таджикистана». -Душанбе, 2017. -С.2-5.
9. **Тагоев, М.М.** Исследование комплексной переработки данбуритов Ак-Архарского месторождения Таджикистана методом спекания с

сульфатом натрия / М.М. Тагоев, Дж.Х. Джураев, Ш.Б. Назаров, У.М. Мирсаидов // Там же. –С.7-10.

10. Давлатов, Д.О. Исследование совместной комплексной переработки нефелиновых сиенитов Турпи и данбуритов Ак-Архарского месторождения Таджикистана методом спекания с сульфатом натрия / Д.Д. Давлатов, **М.М. Тагоев**, Ш.Б. Назаров, У.М. Мирсаидов // Там же. –С.45-47.
11. Назаров, Ш.Б. Применение физико-химических методов анализа для определения химических продуктов, получаемых при переработке растворов алюминия с карбонатом натрия / Ш.Б. Назаров, Д.О. Давлатов, **М.М. Тагоев** // Материалы Республиканской конференции «Проблемы применения современных физико-химических методов для анализа и исследования веществ и материалов». – Душанбе, 2017. – С.14-18.
12. **Тагоев, М.М.** Пламенно-фотометрическое определение щелочных и щёлочноземельных металлов при переработке данбуритов Ак-Архарского месторождения Таджикистана / М.М. Тагоев, Д.О. Давлатов, Ш.Б. Назаров // Там же. –С.34-37.
13. Давлатов, Д.О. Применение физико-химических методов для исследования процесса вскрытия нефелиновых сиенитов Турпи и данбуритов Ак-Архарского месторождения Таджикистана / Д.О. Давлатов, **М.М. Тагоев**, Ш.Б. Назаров // Там же. –С.37-41.
14. **Тагоев, М.М.** Водная обработка спёка от переработки боросиликатной руды с сульфатом натрия / М.М. Тагоев, Б.Ш. Назаров, Рамазони Шамсулло, Ш.Б. Назаров, У.М. Мирсаидов // Международная научно-практическая конференция «Перспективы использования материалов, устойчивых к коррозии, в промышленности Республики Таджикистан». –Душанбе, 2018. – С.84-87.
15. Баротов, А.М. Солянокислотное разложение спёка от переработки алюмосиликатного сырья на смешанные алюможелезистые коагулянты / А.М. Баротов, Б.Ш. Назаров, **М.М. Тагоев**, Ш.Б. Назаров, У.М. Мирсаидов // Там же. –С.87-89.